



**Муассисаи давлатии “Маркази
татбиқи лоиҳаи дастрасӣ ба
маблағгузори сабз ва маблағҳои
рушди деҳот”**



**Лоиҳаи “Беҳтар намудани
идоракунии захираҳои об дар
вилояти Хатлон”**

Маълумот оиди лоиҳа

Мақсади лоиҳа: Мақсади лоиҳа ин баланд бартоштани сатҳи зиндагии аҳолии деҳот бо роҳи беҳтар намудани идоракунии захираҳои об, ва устувор кардан ба тағйирёбии иқлим тобовар мебошад, ки боиси афсоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, беҳбудии амнияти озуқаворӣ, беҳтар намудани даромади деҳқонон ва дастрасӣ ба об мебошад.


Оғози лоиҳа: 9 сентябри соли 2021

Анҷоми лоиҳа: 30 юни соли 2024


Шаҳру ноҳияҳои пилотӣ: ноҳияҳои Темурмалик, Данғара, Н. Хусрав, Восеъ ва шаҳри Кӯлоби Вилояти Хатлон.

Маблағи умумии лоиҳа 53,50 млн. долл. ИМА:

- Бонки исломии рушд - 15 млн. долл. ИМА;
- Фонди рушди Саудӣ - 25.00 млн. долл. ИМА;
- Фонди ОПЕК - 10.00 млн. долл. ИМА;
- Саҳми Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 3.50 млн. долл. ИМА.



Агентиҳои татбиққунандаи лоиҳа



Лоиҳа аз Компонентҳои зерин иборат

мебошад:

Компонент А. Беҳтар намудани идоракунии захираҳои об, Гузаронидани об дар ноҳияҳои Данғара, Темурмалик, Восеъ, Н.Хисрав ва шаҳри Кӯлоб:

Компонент В. Дастрасӣ ба маблағгузорию исломӣ, ин қисмат маблағгузорию тавассути Муассисаи давлатии “Маркази татбиқи лоиҳаи дастрасӣ ба маблағгузорию сабз ва маблағҳои рушди деҳот”-и назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин менамояд, Тақсимоти захираҳои молиявӣ байни бонкҳои тиҷоратӣ ва ташкилотҳои амонатии қарзии хурд бо талаботи меъёрҳои шарият муайян карда мешавад.

Компонент С. Таъмини воситаҳои нақлиёт ва таҷҳизотҳо барои таъмини идоракунии устуворӣ об дар минтақаҳои пилотӣ. Воситаҳои нақлиёт ва таҷҳизотҳо ба мақомотҳои дахлдор супорида мешавад ва оянда барои таъмир ва нигоҳубини стансияҳои насосӣ, хаттҳои инжинерӣ истифода бурда мешавад:

Компонент Д. Хизматрасонии машваратӣ (Тарҳрезии муфассал ва назорат): Ин хадамот (i) таҳияи тарҳи муҳандисии муфассал, аз ҷумла арзёбии муҳити зист, экспертизаро дар бар мегирад; ва (ii) хизматрасониҳои машваратӣ оид ба баррасии лоиҳа, тендер, назорати сохтмон ва идоракунии шартнома:

Компонент Е. Идоракунии лоиҳа.

Компонент В: Дастрасӣ ба маблағгузори исломӣ

Хати қарзӣ барои дастгирии деҳқонон ҷиҳати истеҳсолот ва баланд бардоштани ҳосилнокии кишоварзӣ ва дастгирии рушди соҳибкорони маҳаллӣ равона карда мешавад.

Маблағгузори ба ташкилотҳои қарзӣ (бо иҷозатномаи БМТ барои фаъолияти БИ) дода мешаванд бо тариқи шартномаи агенти (вақала/музараба)

(5,04 млн. доллари ИМА). Дастрасӣ ба захираҳои молиявии Бонки Исломии Рушд. Қисмати мазкур аз ҷониби Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардида, тақсимооти захираҳои молиявӣ тариқи ташкилотҳои қарзӣ бо назардошти талабот ва меъёрҳои шариатӣ ба аҳоли пешниҳод карда мешавад.


* Усулҳои маблағгузори исломӣ (шариати):

1. Аҳди Музараба, 2. Аҳди Мурабаҳа, 3. Аҳди Мушарака, 4. Аҳди Салам ва Салами Мувазӣ (паралельный), 5. Аҳди Иҷора ва иҷораи мутахияи битамлик, Истисно ва истиснои паралелӣ

Маркази татбиқи лоиҳаи (МТЛ ВМ) дастраси ба маблағгузори сабз ва маблағҳои рушди деҳот оид ба принципҳои маблағгузори исломӣ

- Маблағгузори аз ҷониби МТЛ ВМ ба ташкилотҳои қарзии исломи (бонки исломи ва равзанаҳои БИ) дар асоси шартномаи *Вакала ё Музараба* мегузарад. Маблағгузори аз ҷониби ташкилотҳои қарзии исломӣ ба мизочони худ мувофиқи принципҳои бонкии исломӣ мублағгузори мекунад.
- Ташкилотҳои қарзии исломӣ мувофиқи талаботи лоиҳа бояд маблағро барои рушди соҳаи кишоварзӣ ва истеҳсолот (рушди саноат) истифода баранд.

Сохтори маблағгузори (Линия)





Ташаккур!!!